

**ХУЛОСАИ
ШЎРОИ ДИССЕРТАЦИОНИИ 6D.КОА – 050
ДАР НАЗДИ ДОНИШГОҲИ ТЕХНОЛОГИИ ТОЧИКИСТОН БАРОИ
ДАРЁФТИ ДАРАЧАИ ИЛМИИ НОМЗАДИ ИЛМҲОИ ТЕХНИҚӢ,
ДОКТОР PhD РӮИ ИХТИСОС**

Парвандаи аттестатсионии №_____
Қарори шўрои диссертационӣ аз 21.11.2023, №17.

Барои сазовор донистани Раҳмонова Чамилахон Абдуҳамидовна ба дараҷаи илмии номзади илмҳои техники.

Диссертасия дар мавзӯи «Коркарди технологияи маҳсулоти функсионалии қаннодии ордӣ бо иловай ашёи ғайрианъанавӣ дар мисоли топинамбур» барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илмҳои техники аз рӯи ихтисоси 05.18.01 – Технологияи коркард, нигоҳдорӣ ва коркарди хӯшагиҳо, лӯбиёгиҳо, маҳсулоти ғалладона, мевагиу полезӣ ва ангурпарварӣ аз ҷониби Шўрои диссертационии 6D.КОА – 050-и назди Донишгоҳи технологији Тоҷикистон (бо нишонии 734061, шаҳри Душанбе, Немат Қаробоев 63/3) 12 сентябри соли 2023 ба ҳимоя қабул карда шуд (Протоколи №14 ҷаласаи Шўрои диссертационӣ).

Довталаби дарёфти дараҷаи илмии номзади илмҳои техники Раҳмонова Чамилахон Абдуҳамидовна 27-сентябри соли 1984 дар оилаи зиёй ба дунё омадааст. Соли 1991 ба МТМУ№61 ноҳияи Бобоҷон Ғафуров дохил шуда, соли 2002 мактаби мазкурро хатм намудааст. Соли 2002 ба Филиали Ҳуҷандии Донишгоҳи технологији Тоҷикистон дохил шуда, соли 2007 донишгоҳи мазкурро бо дипломи аъло хатм намудааст. Оиладор мебошад, соҳиби се фарзанд.

Ҳоло Раҳмонова Ҷ.А. ба ҳайси омӯзгори калони кафедраи технологияи маҳсулоти хӯрокай Донишкадаи политехникии Донишгоҳи техникии Тоҷикистон ба номи академик М.С. Осимӣ дар шаҳри Ҳуҷанд қарор дорад. Инчунин вазифаи мудири озмоишгоҳи ДПДТТ ба номи академик М.С. Осимиро дар ш. Ҳуҷанд ба ўҳда дорад.

Барои такмили ихтисос ба давлатҳои хориҷа Ҷумҳурии Қазоқистон, Ҷумҳурии Қирғизистон, Ҷумҳурии Олмон, Ҷумҳурии Латвия, Ҷумҳурии Литва ва Ҷумҳурии Полша сафар намуда, курсҳои қӯтоҳмуддати такмили ихтисосро дар Донишгоҳи давлатии Ҳуҷанд (2017), ва Донишкадаи политехникии Донишгоҳи техникии Тоҷикистон ба номи академик М.С. Осимӣ дар шаҳри Ҳуҷанд (2021) гузаштааст.

Кори диссертационӣ дар кафедраи технологияи истеҳсоли маҳсулоти хӯрокай Донишгоҳи технологији Тоҷикистон иҷро гардидааст.

Роҳбари илмӣ:

Рашидов Наим Ҷалолович - доктори илмҳои кишоварзӣ, дотсент, мудири кафедраи агротехнология ва экологияи саноатии Донишкадаи политехникии Донишгоҳи техникии Тоҷикистон ба номи академик

М.С.Осимӣ дар шаҳри Ҳуҷанд

Мушоври илмӣ:

Гафаров А.А. – доктори илмҳои техникӣ, дотсент, муовини ректор оид ба илм ва тадбиқоти Донишгоҳи технологияи Тоҷикистон

Муқарризони расмӣ:

Партоев Қурбоналий- доктори илмҳои кишоварзӣ профессор, мудири озмоишгоҳи «Генетика ва селексияи растаниҳо»-и Институти ботаника, физиология ва генетикаи растаниҳои АМИТ;

Усмонова Сурайё - номзади илмҳои химия, дотсент, ходими пешбари озмоишгоҳи кимиёи пайвастагии фаромолекулаи Институти химияи Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон ба диссертатсия тақризи мусбат доданд.

Муассисаи тақриздиҳанда – Пажуҳишгоҳи “Физо”-и Вазорати саноат ва технологияҳои нави Ҷумҳурии Тоҷикистон.

Дар ҳулосаи мусбии додашудаи муассиса, ки аз ҷониби муқарриз Азонов Ҷ.А., доктори илмҳои тиб, мушовири калони илмии Пажуҳишгоҳи “Физо”-и Вазорати саноат ва технологияҳои нави Ҷумҳурии Тоҷикистон имзо шудааст, қайд гардидааст, ки диссертатсия тадқиқоти мустақилона, эҷодкорона ва анҷомёфтai илмӣ буда, натитҷаҳои бадастовардаи унвонҷӯ дар доираи тадқиқоти назариявӣ ва амалӣ, ки фарогири коркарди технологияи маҳсулоти функционалии қаннодии ордӣ бо иловаи ашёи ғайрианъанавӣ мебошад, дар самти таъмини амнияти озӯқаворӣ ва саноатикунонии босуръати кишвар, метавонад саҳми босазо гузорад. Автореферат ва натиҷаҳои илмӣ бо эътиомди кофӣ, мазмуну мӯҳтавои тадқиқоти гузаронидашуда ва сохтори асосии диссертатсияро инъикос мекунанд.

Довталаб 11 интишороти илмӣ оид ба мавзӯи диссертатсия дорад, аз он чумла 3 мақолаҳои илмӣ, ки дар маҷаллаҳои тақризшаванда аз ҷониби КОА-и назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон тақризшаванда, 3 мақола дар маҷаллаҳои илмии ИИИР (РИНЦ), 4 мақола дар конфронсҳои байнамилалӣ ва ҷумҳуриявӣ, 1 нахустпатент барои ихтироот, 2 санади ҷорикуни натиҷаҳои тадқиқот.

Мӯҳтавои асосии диссертатсия дар интишороти зерин дарҷ гардидаанд:

А) Мақолаҳое, ки дар нашрияҳои эътирофгардидаи КОА-и назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон чоп шудаанд:

[M-1] Раҳмонова Д.А. Инулиносодержащий концентрат из клубнеплодов// Рашидов Н.Д., Гафаров А.А., Раҳмонова Д.А. // Вестник Технологический университет Таджикистана -2022. -1(48)2022. – с. 122-127. ISSN 2707-8000.

[M-2] Раҳмонова Д.А. Сенсорный анализ кондитерского изделия с добавлением концентрата топинамбура и боярышника.//Вестник Технологический университет Таджикистана -2022. -№2(49)2022. – с.83-89. ISSN 2707-8000.

[M-3] Рахмонова Д.А. Технология производства печенья с добавлением порошка топинамбура//Рашидов Н.Д., Гафаров А.А., Рахмонова Д.А./Вестник Технологический университет Таджикистана - 2023. -№1(52)2023. -с. 69-76. ISSN 2707-8000.

Б) Мақолаҳое, дар дигар нашрияҳо чоп шудаанд:

[M-8] Рашидов Н.Д., Гафаров А.А., Рахмонова Д.А., Экономические аспекты применения инновационных технологий в производстве мучных кондитерских изделий на предприятиях Согдийской области. ХПИТТУ имени академика М. Осими Вестник №2 (27) 2023. – с. 123-134 ISBN 2519-4062

Дар маводҳои конференсияҳои байналмилалӣ ва ҷумҳуриявӣ чоп шудаанд

[M-4] Камилова Д.А., Рахмонова Д.А. Разработка и внедрение в технологии мучных кондитерских изделий композитные смеси из нетрадиционного сырья. Качество продукции, технологий и образования, Материалы XVI международной научно-практической конференции, Магнитогорский государственный технический университет им. Г.И. Носова. 2021. – с. 61-64. ISBN 978-5-9967-2296-9

[M-5] Камилова Д.А., Рахмонова Д.А., Инулиносодержащий концентрат из клубней топинамбура для функционального назначения. Качество продукции, технологий и образования, Материалы XVI международной научно-практической конференции, Магнитогорский государственный технический университет им. Г.И. Носова. 2021.- с.106-109 ISBN 978-5-9967-2296-9

[M-6] Рашидов Н.Ч., Рахмонова Ч.А. Топинамбур - ашёи поливитаминӣ барои ғанӣ гардонии маҳсулотҳои функционалӣ. ДПДТТХ, конференсияи илмӣ – амалии омӯзгорон, докторантон, PhD, магистрантон ва донишҷӯён бахшида ба эълон гардидан солҳои 2020-2040 “Бистсолаи омӯзиш ва рушди фанҳои табиатшиносӣ, дақиқ ва риёзӣ дар соҳаи илму маориф”, “Солҳои рушди саноат” ва “Рӯзи илми тоҷик”, 04.2022. – с. 62-67

[M-7] Рашидов Н.Ч., Гафаров А.А., Рахмонова Ч.А. Баҳодиҳии хусусиятҳои физико-химиявии хокай топинамбур, ҳамчун маҳсулоти функционалӣ. ДПДТТХ, конференсияи ҷумҳуриявии илмӣ-амалӣ “Муаммоҳои саноатикунони комплекси агросаноатӣ дар шароити мусир” бахшида ба 30 солагии Иҷлосияи XVI Шӯрои Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва “Солҳои рушди саноат” 12.2022. – с. 127-132

[M-9] Гафоров А.А., Рахмонова Ч.А. Технологияи истеҳсоли маҳсулоти нимтайёр дар асоси топинамбур. ДТТ, конференсияи илмӣ-амалии ҷумҳуриявии “Рушди устувори саноати миллӣ дар асоси амалигардонии “Бистсолаи омӯзиш ва рушди фанҳои табиатшиносӣ, дақиқ ва риёзӣ дар соҳаи илму маориф”, 25.04 2023.- с.36-39.

[M-10] Рахмонова Ч.А., Ахмедова М.Н., Ахмедов Н. ДПДТТХ, конференсияи илмӣ – амалии омӯзгорон, докторантон, PhD, магистрантон ва донишҷӯён бахшида ба эълон гардидан солҳои 2020-2040 “Бистсолаи

омӯзиш ва рушди фанҳои табиатшиносӣ, дақиқ ва риёзӣ дар соҳаи илму маориф”, “Солҳои рушди саноат” ва “Рӯзи илми тоҷик”, 28.04.2023.- с.69-77

В) Патентҳо:

[М-11] Нахустпатент № TJ 1245 ба “ Тарзи истеҳсоли маҳсулоти қаннодии ордӣ бо иловаи орди топинамбур ва дӯлона”.18.03.22. Раҳмонова Ҷ.А., Камилова Д.А.

Ба диссертатсия 3 тақриз ва ба автореферат 6 тақриз дода шудааст. Хулосаи муқарризи расмӣ ва муассисаи пешбар шаҳодат медиҳад, ки натиҷаҳои бадастомада дар ин соҳаи илм дуруст ва саривактӣ буда, маводи интишоршуда мувофиқ ба раванди тадқиқот аст, кори диссертационии ичрошуда дорои аҳамияти амалӣ мебошад.

Тақризи муқарризи расмӣ Партоев Қурбоналий- доктори илмҳои қишоварзӣ, профессор, мудири озмоишгоҳи «Генетика ва селексияи растаниҳо»-и Институти ботаника, физиология ва генетикаи растаниҳои АМИТ, мусбӣ буда, эродҳои зерин дорад:

1. Дар боби якуми рисолаи илмӣ доир ба майдони киши топинамбур, микдори коркарди он дар арсаи ҷаҳонӣ ва Тоҷикистон маълумот пешниҳод нашудааст, ки ин маълумотҳои ахборотӣ шояд мубрамиятии кори илмиро боз ҳам афзун мегардониданд?
2. Чанде аз адабиётҳои оварда шуда дар ин боб ба солҳои пешин, яъне то соли 2000-ро таалук доранд, ки онҳо шояд ҳоло кӯҳна гардида бошанд?
3. Дар рисола доир ба оне, ки лӯндаҳои навъҳои топинамбури Интерес ва Сарват аз қадом муассисаи илмӣ ё ки ки аз қадом макон дар оғози кори илмӣ дарстрас шудаанд маълумот пешниҳод нашудааст?
4. Инчунин, дар рисола оиди агротехнологияи парвариши ҳосили лӯндаҳои навъҳои топинамбур ва дар қадом солҳо онҳо ба даст оварда шудаанд низ маълумот пешкаш нагаштаааст.
5. Дар рисола доир ба фоиданокии растани топинамбур дар пешгирии қасалии қанди одамон на дар тавсири адабиётҳо ва на дар кории илмии унвонҷӯй маълумоте нишон дода нашудааст.
6. Дар хулосаҳои рисола самаранокии зироати топинамбур дар таъмини амнияти озӯқавории қишварамон, ҳамчун растани ҳосилнокияш хело баланд ишорае нагардидааст? Яъне тавассути истифодаи орди гандум ва топинамбур шояд истеҳсоли орд дар қишвар хело беҳтар гардад.
7. Дар рисола чизи аз ҳама муҳим, яъне дар оянда барои нони хуштаъму ғизоноки табобатӣ дар амалия бояд ҷанд ғоиз орди гандум ва топинамбур истифода шавад, тавсия нагаштааст.

Тақризи оппоненти расмӣ Усмонова Сурайё - номзади илмҳои химия, дотсент, ҳодими пешбари озмоишгоҳи кимиёи пайвастагиҳои

фаромолекулавии Институти химияи Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон мусбӣ буда, эродҳои зеринро дар бар мегирад:

1. Дар боби 1 “Тафсири адабиёт” маълумот оиди олимони ватаний, ки бо корҳои илмӣ оиди коркард ва парвариши топинамбур ичро намудаанд, маълумот хеле кам оварда шудааст.

2. Дар зербобҳои 1.3. Хусусиятҳои фоидаоварии топинамбур на ҳамаи хосиятҳои он муфассал шарҳ дода шудааст, инчунин дар зербоби 1.4. Технологияҳои мавҷудбудаи истеҳсоли маҳсулоти ғизоии функционалий дар асоси топинамбур на ҳамаи номгӯи маҳсулотҳои ғизоӣ оварда шудааст.

3. Оиди моддаи асоссии таркиби топинамбур, инулин формула ва намудҳои он маълумот нопураа аст.

4. Дар боби 2 “Усулҳои тадқиқот” таҳлили миқдори моддаҳои пектинӣ нопурра ё аз рӯи ҳуҷҷати меъёрий бо таври тарҷума намудан шарҳ дода шудааст.

5. Дар диссертатсия танҳо ду навъи топинамбур таҳлил шудааст, ҳол он, ки дар Ҷумҳурии Тоҷикистон зиёда аз 20 навъи топинамбур мавҷуд аст.

6. Дар боби 3 “Натиҷаҳои тадқиқот” такрорёбии усулҳои таҳлил ба назар мерасад.

7. Фаллатҳои имлой дар баъзе саҳифаҳои диссертатсия ҷой доранд (саҳ: 11, 43, 76, 127).

Тақризи муассисаи пешбар (муассисаи тақриздиҳанда) мусбӣ мебошад. Тақриз эродҳои зерин дорад:

1. Дар таҳқиқот муаллиф оиди танҳо ду навъи топинамбури парвариши ватаний кори илмӣ ичро намудааст, ҳол он, ки дар Ҷумҳурии Тоҷикистон зиёда аз 20 навъи топинамбур парвариш мешавад.

2. Хуб мешуд, ки дар кори илмӣ оиди ҳаҷми солонаи парвариши растани топинамбур маълумот оварда мешуд.

3. Унвонҷӯ дар вақти иҷроиши кори диссертационӣ аз корҳои олимони ватаний ниҳоят кам истифода бурдааст.

4. Истифодаи топинамбуурро дар намуди тару тоза ба таркиби маҳсулоти коркардшуда дида нашудааст.

5. Дар диссертатсия баъзе ҳатогиҳои имлой ба назар мерасад.

Ба автореферт 6 тақризи мусбӣ ворид гардид:

Тақризи профессори кафедраи “Агрохимия ва химияи экологӣ”-и Донишгоҳи аграрии Краков, Ҷумҳурии Полша, д.и.к., Мартин Нимитс. Тақриз мусбӣ буда, эроди зерин дорад:

1. Дар саҳифаи 31 муаллиф диаграмма оиди ҳаҷми истеҳсоли маҳсулотҳои қаннодии ордӣ дар вилояти Суғд овардааст, дар он солҳо ба забони руси тарҷума нашудааст.

2. Дар автореферат ҳисоби арзиши ғизогии маҳсулоти коркардшуда оварда нашудааст.

3. Дар автореферат таркиби химиявии пурраи ашёи асосӣ, яъне топинамбур оварда нашудааст.

Тақризи декани факултети агробизнеси Донишгоҳи аграии Тоҷикистон ба номи Ш. Шоҳтемур, н.и.кишоварзӣ., дотсент З.С.Неъматуллоев. Тақриз мусбӣ буда, эродҳои зерин дорад:

1. Дар автореферат оид ба агротехникаи парвариши решамеваҳои навъи топинамбур ва дар кадом солҳо онҳо ба даст оварда шудаанд, маълумот пешниҳод карда нашудааст.

2. Дар автореферат доир ба оне, ки решамеваи навъҳои топинамбури Интерес ва Сарват аз кадом муассисаи илмӣ ё ки аз кадом макон дар оғози кори илмӣ дастрас шудаанд, маълумот пешниҳод нашудааст.

Тақризи профессори кафедраи “Технологияи маҳсулоти ҳӯрок ва биотехнология”-и Муассисаи давлатии федералии таълими “Донишгоҳи давлатии химико-технологии ш.Иваново” Никифорова Т.Е., Федератсияи Русия. Тақриз мусбӣ буда, эродҳои зерин дорад:

1. Муаллиф мақсаднокии истифодаи хокай топинамбурро дар коркарди дастурамали кулчақанд ҳамчун ашёи ғайрианъанавӣ асоснок намудааст, лекин истифодаи топинамбури тару тозаро барои коркарди маҳсулоти функционалий дида набаромадааст.

2. Дар автореферат оиди арзиши физогии маҳсулоти қаннодии ордӣ нав ва инчунин оиди ҳисоби арзиши нерӯғӣ он маълумот наовардааст.

3. Дар автореферат баъзе хатогиҳои имлой вучуд дорад. (расми 1, с.31, с.32 и ғ.)

Тақризи доценти кафедраи “Технологияи нигоҳдорӣ ва коркарди маҳсулоти кишоварзи”-и Донишгоҳи давлатии аграии Тошкант, Ҷумҳурии Ӯзбекистон, д.и.т. Фатхуллаев А. Тақриз мусбӣ мебошад. Эрод надорад.

Тақризи мудири кафедраи “Маркетинг-агробизнес”-и Донишгоҳи давлатии ҳуқӯқ, бизнес ва сиёсати Тоҷикистон, номзади илмҳои кишоварзӣ, дотсент Хӯҹаназарова М.И. Тақриз мусбӣ буда, эродҳои зерин дорад:

1. Дар автореферат баъзе хатогиҳои имлой дида мешавад.

2. Дар автореферат доир ба оне, ки решамеваи навъҳои топинамбури Интерес ва Сарват аз кадом муассисаи илмӣ ё ки аз кадом макон дастрас шудаанд, маълумот надорад.

Тақризи мудири кафедраи “Химия ва технологияҳои химиявӣ”-и Донишгоҳи техникии Карагандаи ба номи Абилқас Сагинови Ҷумҳурии Қазоқистон, н.и.х., Такибаева А.Т. Тақриз мусбӣ аст. Эродҳои зерин дорад:

1. Дар автореферат асосан нишондодҳои микдории ашёи хом, маҳсулоти нимтайёр ва тайёр оварда шуда, оиди таҳлилҳои сифатӣ аз ҷумла органолептикийи объекти тадқиқот (топинамбури тару тоза) таҳлилҳо вучуд надорад.

2. Дар матн ва дар ҷадвалҳои хатогиҳои имлой ба назар мерасад. (ҷадвали 11, ҷадвали 13).

3. Дар чадвали 2 сах. 38 оиди миқдори мавҷудияти сулфур маълумот оварда шудааст, лекин бо чӣ сабаб муайян намудани ин модда маълум нест.

Шӯрои диссератсионӣ қайд мекунад, ки аз тарафи довталаби дарёғти дараҷаи илмӣ дар асоси иҷро кардани таҳқиқоти илмӣ:

муайян карда шуд:

- таркиби химиявии топинамбури истеҳсоли ватанӣ. Муқаррар шуд, ки ашёи мазкур 10-12% миқдори моддаҳои пектинӣ ва зиёда аз 12% сафеда доранд;

-хусусиятҳои органолептиկӣ ва физико-химиявии концентрати топинамбур пурра омӯхта шуд;

-муайян карда шуд, ки миқдори инулин, ки ҳамчун моддаи пешгирикунандаи бемории диабети қанд ба ҳисоб меравад, дар таркиби концентрати топинамбури коркардшуда зиёда аз 60%-ро ташкил дода, миқдори намии бοқимонда дар он ба $w=11,54\%$ баробар аст;

- нишондиҳандаҳои органолептиկӣ ва физико-химиявӣ кулчақанд бо иловай хокай топинамбур;

- миқдори моддаҳои нитрогендор, сафеда, нитроген, карбон моддаҳои минералии таркиби кулчақанд бо иловай хокай топинамбур;

- арзиши пурра ва нарҳи 1 кг кулчақанд бо иловай намудани хокай топинамбур 31,77 сомониро ташкил дода, даромаднокии он ба 18% баробар гардид. Бояд қайд кард, ки ашёҳои хоми асосии дар истеҳсолот истифодашаванда ватанӣ буда, ҳамаи онҳо барои истеҳсолкунандагон дастрасанд.

Коркард шуд:

- дар натиҷаи таҳқиқотҳои иҷрошуда технологияи истеҳсоли концентрати топинамбур ба намуди хока бо назардошти параметрҳои технологӣ (таҳти ҳарорати $t=55-65^{\circ}\text{C}$, бо давомнокии $\Pi=4,5-5,5$ ст)

- технологияи истеҳсоли кулчақанд бо иловай концентрати топинамбур ба роҳ монда шуд. Дар натиҷаи коркард ва истеҳсол намудани кулчақанд бо вояҳои 5, 10 ва 15 фоизи иловай намудани хокай топинамбур, дастурамали намунаҳои коркардшуда ва хати технологийи истеҳсолӣ тартиб дода шуд.

Пешниҳод карда шуд:

Тавсияҳои зерин пешниҳод мешаванд:

1. Истифодаи топинамбури навъи Сарват ҳамчун манбаи моддаҳои гизӣ аз ҳисоби дар таркиби худ зиёд доштани миқдори инулин, ки зиёда аз 60%-ро дар концентрат ташкил медиҳад ба роҳ монда шавад.

2.Истеҳсоли концентрати топинамбур аз рӯи амалиётҳои технологийи шустушӯй, резакунӣ бо андозаи 1мм ғафсӣ ба намуди баргча, хушккунии ашёи резашуда таҳти ҳарорати $t=55-65^{\circ}\text{C}$ дар давоми $\Pi=4,5-5,5$ соат ва майдакуни барчаҳои хушкшуда.

3. Барои мукаммалгардонии таркиби маҳсулоти қаннодии ордӣ, концентрати топинамбур ба дастурамали маҳсулот 10% аз массаи орд истифода бурда шавад.

4. Номгӯи маҳсулотҳои истеҳсоли ватанӣ аз ҳисоби истифодаи растани арзиши физогии баланд дошта, яъне топинамбур афзун карда шавад.

Исбот карда шуд, ки дар таркиби кулчақанди коркардшуда, ки ба сифати ғаникунанда 10% аз массаи орд концентрати топинамбур илова намудан, микдори сафедаи он ба ҳисоби миёна 18,66% ташкил дод.

Аҳамияти назариявии таҳқиқот бо он асоснок карда шудааст, ки:

- бо роҳи ташхиси спектриалӣ мавҷудияти инулин дар растани сабзавотии решамеваи оилаи офтобпарастҳо муайян карда шуда, ба таври муфассал таркиби химиявии концентрати топинамбур омӯхта шуд;

- таҳлил ва илман асоснок карда шуд, ки растани топинамбуурро дар истеҳсоли маҳсулоти қаннодии ордӣ истифода бурдан мумкин аст;

- илман асоснок карда, бо тариқи таҷрибавӣ, имконияти истифодабарии обьектҳои растанигии интихобшуда, ба сифати манбаи инулин дар истеҳсоли маҳсулоти қаннодӣ тасдиқ карда шуд.

Аҳамияти амалии натиҷаҳои бадастовардаи довталаби дарёфти дараҷаи илмӣ аз он иборат аст, ки тарзи муфиди истеҳсоли концентрат аз топинамбур коркард шуда, мақсаднок будани истифодаи он дар технологияи маҳсулоти қаннодии ордии функционалӣ исбот гардид. Дастуралӣ ва технологияи истеҳсоли кулчақанд бо истифодаи концентрати топинамбур коркард шуда бо нахустпятент тасдиқ карда шуд.

Аҳамияти амалии натиҷаҳои бадастовардаи довталаби дарёфти дараҷаи илмӣ аз он иборат аст, ки: технологияи коркардшудаи маҳсулоти функционалии қаннодии ордӣ бо истифода аз ашёи ғайрианъанавӣ дар оянда метавонанд асоси саноати маҳсулотҳои қаннодӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон истифодашаванда бошанд. Усулҳои нави таҳлили сифатӣ ва микдории компонентҳои таркиби аҳё ва маҳсулоти коркардшуда дар оянда метавонанд муҳаққиқон ва мутахассисони соҳавӣ дар омӯзиш ва таҳқиқҳои худ истифода намоянд. Технологияи коркардшудаи маҳсулоти нимтайёри функционалӣ яънк концентрати топинамбури ватанӣ метавонад дар оянда барои зиёд намудани номгӯи маҳсулотҳои ҳӯрока истифодашаванда бошад.

Дар диссертатсия баён шудаанд:

- тавсиф ва таснифи ашёҳои хоми барои истеҳсоли маҳсулоти коркард истифодашаванда, хусусиятҳои фоидаоварии топинамбур, технологияҳои мавҷудбудаи истеҳсоли маҳсулоти ғизори функционали дар асоси топинамбур, омӯзиши бозори маҳсулотҳои ҳӯрока дар Ҷумҳурии Тоҷикистон (дар мисоли Вилояти Суғд) ва талабот ба онҳо;

- хосиятҳои ашёҳои хоми дар кор истифодашаванда, усулҳои ташхиси органолептикий хосиятҳои ашёи хом, маҳсулоти нимтайёр ва тайёр, усулҳои ташхиси физико-химиявии хосиятҳои ашёи хом, маҳсулоти нимтайёр ва маҳсулоти тайёр;

- баҳодиҳии сифати топинамбур, концентрати он ва технологияи истеҳсоли маҳсулотҳои нимтайёр дар асоси он, баҳодиҳии сифати

маҳсулоти нимтайёр, истифодабарии раванди хушккунии конвексионӣ дар истеҳсоли концентрати топинамбур, технологияи истеҳсоли кулчақанд бо иловай концентрати топинамбур бо вояҳои гунонун ва баҳодиҳии сифати маҳсулоти тайёр;

- самаранокии дастуралами маҳсулоти коркардшуда, арзиши аслӣ ва нархи воҳиди маҳсулнокии маҳсулоти тайёр.

Омӯҳта шудааст:

- таркиби химиявии ашёҳои хом, маҳсулоти нимтайёр ва тайёр;
- микдори инулин дар таркиби хокай топинамбур ва маҳсулоти қаннодии ордии коркардшуда;
- қанднокии топинамбур вобаста аз мавсими ҳосилғундорӣ дар ду навъ: “Интерес” ва “Сарват”;
- хусусияти вегетатсионии топинамбурҳо;
- таъсири вояҳои иловашудаи концентрати топинамбур ба таркиби химиявии кулчақанди коркардшуда;
- самаранокии маҳсулоти коркардшуда.

Дар асоси натиҷаҳои бадастомада **пешниҳод гардиданд**:

- технологияи истеҳсоли концентрати топинамбур дар намуди хока бо усули хушккунии конвексионӣ;
- дастуралам барои истеҳсол бо истифодаи ашёи ғайрианъанавӣ дар мисоли концентрати решамеваи топинамбур ва коркарди маҳсулоти қаннодии ордӣ бо вояҳои гуногун;
- тарҳи технологияи истеҳсоли маҳсулоти қаннодии ордӣ бо иловай концентрати топинамбур, ки таъиноти функционалӣ дорад, бо назардошти параметрҳои технологӣ.

Баррасии эътимоднокии натиҷаҳои **таҳқиқ** нишон дод, ки эътимоднокии маълумотҳои гирифташуда бо мувофиқои натиҷаҳои таҷрибавӣ бо назариявӣ ва инчунин нишондихандаҳои дар вақти тафтиши истеҳсолии натиҷаҳои асосии тадқиқоти ба дастовардашуда тасдиқ мегардад. Натиҷаҳои асосӣ дар нашриётҳои ватаний ва хориҷӣ оварда шудаанд ва дар конфронсҳо ва семинарҳои илмию амалии ҷумҳуриявӣ ва берун аз он муҳокима гардида, баҳои мусбат гирифтанд.

-назарияи матраҳгардида дар самти илмҳои техникӣ нишон медиҳад, ки тадқиқоти мазкур дорои аҳамияти назариявӣ ва амалӣ буда, ғояи илмии олим мебошад. Натиҷаҳои бадастомада гувоҳи медиҳанд, ки тадқиқоти гузаронидашуда мувофиқи мақсад буда, вазифаҳои гузошташударо пурра фаро мегиранд ва дар шароити имрӯза зарур мебошад;

-ақидаи муаллиф бо иттилооти омории **гоя асоснок шудааст**, ки кори мукаммал ва ба итном расонидашудаи илмӣ мебошад;

Саҳми шахсии довталаби дарёфти дараҷаи илмӣ аз ҷустуҷӯ ва таҳлили сарчашмаҳои адабётӣ оид ба мавзӯи кори диссертационӣ, ичрои кори илмӣ ва ҷамъбасти натиҷаҳои он, такмилдиҳии методикаи арзёбии самаранокии баҳодиҳии ашёи хом, маҳсулоти нимтайёр ва маҳсулоти коркардшуда, таҳияи тавсияҳои амалӣ барои фаъолияти бомароми

истеҳсоли маҳсулоти қаннодии ордӣ бо иловаи ашёи ғайрианъанавӣ, таҳлили натиҷаҳои бадастовардашуда, ҷамъбости мазмуни асосӣ ва хулосаҳои рисола иборат мебошад.

Диссертатсия масъалаҳои асосии мавзӯи зикршударо дар бар мегирад ва ба соҳаи илм мувофиқат мекунад, ки бо мазмуни худи рисолаи номзадӣ, тартиб ва пайдарпайи пешниҳоди мавод, кушодани монеаҳо, ба хулосаҳои зарурӣ дақиқ карда шудааст ва натиҷаҳои ба даст овардашуда ҳолати воқеии равандро тасдиқ менамояд.

Шӯрои диссертатсионӣ ба чунин хулоса омад, ки мутобиқи «Тартиби додани дараҷаҳои илмӣ ва унвони илмӣ» бо Қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон таҳти №267 аз 30.06.2021 тасдиқ шудааст, диссертатсияи Раҳмонова Ҷамилаҳон Абдуҳамидовна кори анҷомёфтai илмӣ, тахассусӣ, ба шумор рафта, ба бандҳои шиносномаи ихтисос мувофиқ мебошад, ки ҳалли масъалаи муҳим ва фарогири аҳамияти баланди илмиро дорост. Натиҷаҳое, ки муаллиф ба даст овардааст, эътиимодноканд, хулосаҳо ва тавсияҳо асоснок мебошанд.

Дар ҷаласаи Шӯрои диссертатсионӣ аз 21.11.2023 қарор қабул карда шуд, ки Раҳмонова Ҷамилаҳон Абдуҳамидовна сазовори дараҷаи илмии номзади илмҳои техникӣ аз рӯйи ихтисоси 05.18.01 – Технологияи коркард, нигоҳдорӣ ва коркарди хӯшагиҳо, лӯбиёгиҳо, маҳсулоти галладона, мевагию полезӣ ва ангурпарварӣ мебошад.

Дар овоздиҳии пинҳонии Шӯрои диссертатсионӣ аз шумораи умумии 12 нафар аъзоёни шӯро, аз инҳо 5 нафар докторони илм ва 2 нафар номзадҳои илм аз рӯйи ихтисос дар ҷаласа иштирок намуданд, ки аз он тарафдор 12 нафар, зид нест, бюллетенҳои беътибор нест.


Дар асоси ҳимояи диссертатсия ва натиҷаҳои овоздиҳии пинҳонӣ (протоколи №1 ҷаласаи комиссия ҳисобӣ) Шӯрои диссертатсионӣ 6D.КОА-050.

ҚАРОР МЕКУНАД:

Ба КОА-и назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон пешниҳод карда шавад, ки Раҳмонова Ҷамилаҳон Абдуҳамидовна сазовори дараҷаи илмии номзади илмҳои техникӣ аз рӯйи ихтисоси 05.18.01 – Технологияи коркард, нигоҳдорӣ ва коркарди хӯшагиҳо, лӯбиёгиҳо, маҳсулоти галладона, мевагию полезӣ ва ангурпарварӣ дониста шавад.

Раисикундандаи
Шӯрои диссертатсионӣ,
д.и.т., профессор

Котиби илмии
шӯрои диссертатсионӣ
н.и.х., дотсент



Иброгимов Х.И.

Икромӣ М.Б.